

**ФАРМОНИ  
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани  
ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи  
хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

Мутобиқи моддаи 26<sup>1</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» **ф а р м о н м е д и х а м:**

1. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарони мақомоти давлатӣ иҷрои талаботи Қоидаҳои мазкурро таъмин намоянд.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 майи соли 2011, №1074 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе  
22 июли соли 2019, №1328

**Қоидаҳои  
гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои  
роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Қоидаҳо) тартиби гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар менамояд.

2. Ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ҷойивазкунӣ) - таъин кардан бо риояи талаботи таҳассусӣ ба дигар мансаби роҳбарикунандаи баробари хизмати давлатӣ дар ҳамон мақомоти давлатӣ ё дар дигар мақомоти давлатӣ мебошад.

3. Ҷойивазкунӣ бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад:

- истифодаи самараноки неруи касбии хизматчиёни давлатӣ;
- таҳкими иқтисодии кадрҳои мақомоти давлатӣ ё воҳидҳои сохтории онҳо;
- иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ;
- тайёр кардани кадрҳои роҳбарикунанда;
- иваз шудани ҷои зисти доимии кадрҳои роҳбарикунанда;
- таъин (интихоб) гардидани яке аз ҳамсарони дар хизмати давлатӣ фаъолияткунанда ба мансаб дар дигар маҳал;
- пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии содиркунии амалҳои коррупсионӣ ё бархӯрди манфиатҳо.

4. Принсипҳои асосии ҷойивазкунӣ инҳо мебошанд:

- ҷойивазкунӣ ба мансабҳои категорияҳои баробар бидуни озмун;
- ҷойивазкунии хизматчиӣ давлатӣ ба мансабҳои давлатии мувофиқ;
- ҷойивазкунӣ бо дар назар доштани риояи талаботи таҳассусӣ ва натиҷаи кор;
- шаффоф ва ҳолисона гузаронидани ҷойивазкунӣ;
- таъмини кафолат ҳангоми гузаронидани ҷойивазкунӣ.

5. Кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - кадрҳои роҳбарикунанда) ин хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои олий, якум, дуюм, сеюм ва чорум буда, роҳбарии умумӣ ё бевоситаи мақомоти давлатӣ ё воҳидҳои сохтории онро анҷом медиҳанд.

6. Амали Қоидаҳои мазкур нисбат ба кадрҳои роҳбарикунандаи категорияҳои олий, яқум ва дуҷуми мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ татбиқ мегардад.

7. Амали Қоидаҳои мазкур ҳамчунин нисбат ба кадрҳои роҳбарикунандаи категорияҳои олий, яқум ва дуҷум, ки то мавриди амал қарор гирифтани ин Қоидаҳо таъин гардидаанд ё бо сабаби азнавташкилдихӣ ё таҷдиди мақомоти давлатӣ аз нав дар мансабҳои ишғолнамудаашон таъин шудаанд, татбиқ карда мешавад.

8. Қоидаҳои мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои сеюм, чорум, кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, кадрҳои роҳбарикунандае, ки то синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будани онҳо то ду сол мондааст, агар дар қонунгузории соҳавӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, татбиқ намешавад.

9. Ҷойивазкунии хизматчиёни ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тибқи қонунгузории соҳавӣ амалӣ карда мешавад.

10. Ҷойивазкунии хизматчиёни давлатие, ки таъини онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дучониба дорад, бо риояи ҳамин Қоидаҳо амалӣ карда мешавад.

11. Бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст пеш аз муҳлати муқарраршуда ҷойивазкунӣ гузаронида шавад ё ҷойивазкунии дигар категорияҳои хизматчиёни давлатӣ гузаронида шавад, ки он ҳам бо риояи Қоидаҳои мазкур сурат мегирад.

12. Ҷойивазкунӣ дохилидоравӣ ва байниидоравӣ шуда метавонад.

13. Ҷойивазкунии дохилиидоравӣ - ин ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда дар ҳамон мақомоти давлатӣ аз як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад.

14. Ҷойивазкунии байниидоравӣ - ин ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда аз як мақомоти давлатӣ ба дигар мақомоти давлатӣ аз як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад.

15. Ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда бо фармон, фармоиш (қарор, амр)-и роҳбари мақомоти давлатӣ бо дар назар доштани манфиатҳои мақомоти давлатӣ дар панҷ сол як маротиба гузаронида мешавад, агар қонунгузории соҳавӣ дигар муҳлати ҷойивазкуниро пешбинӣ накарда бошад.

## **2. ХУСУСИЯТҲОИ ҶОЙИВАЗКУНИ**

16. Ба маҳали дигар ҷойиваз намудани хизматчиёни давлатии маъҷуб, инчунин шахсоне, ки ба тарбияи кӯдакони синни то 14, нигоҳубини падар ё модари танҳо машғуланд, шахсоне, ки кӯдакони

маъюб доранд ва ё дар табобат мебошанд, танҳо бо розигии онҳо гузаронида мешавад.

17. Ҷойивазкунии занони ҳомила ва шахсоне, ки дар рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдак мебошанд, пас аз як соли аз рухсатӣ баргаштан гузаронида мешавад.

18. Дар маҳалҳои баландкӯҳ ва маҳалҳои дорои шароити номусоиди табиӣ, иқлимӣ ва экологӣ ҷойивазкунии метавонад то ба охир расидани муҳлатҳои муқарраргардида гузаронида шавад.

### **3. ВАЗИФАҲОИ ХАДАМОТИ КАДРӢ**

19. Хадамоти кадрӣ мақомоти давлатӣ бо мақсади ташкил ва гузаронидани ҷойивазкунии вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:

- тибқи замимаи 1 Қоидаҳои мазкур рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунии фаро гирифташавандаро таҳия менамояд;

- дар муҳлати як моҳ то санаи баргузори ҷойивазкунии хизматчиёни давлатии ҷойивазшавандаро хабардор менамояд;

- ҳамасола мониторинги натиҷаи ҷойивазкуниро гузаронида, мувофиқи замимаи 2 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаро, ки дар соли ҷорӣ ба ҷойивазкунии фаро гирифта шудаанд, тартиб дода, ба роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод мекунад;

- дигар тадбирҳоро вобаста ба гузаронидани ҷойивазкунии амалӣ менамояд.

### **4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ**

20. Мақомоти давлатӣ ҳар сол дар моҳи декабр мувофиқи замимаи 2 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи дар соли ҷорӣ ба ҷойивазкунии (доҳилидоравӣ ва байнидоравӣ) фаро гирифташавандаро тартиб ва мувофиқи замимаи 1 рӯйхати кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунии фаро гирифташавандаро тасдиқ намуда, ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар шаклҳои хаттӣ ва электронӣ пешниҳод менамоянд.

21. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ дар муҳлати як моҳ мувофиқи замимаи 3 рӯйхати тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар соли минбаъдаи тақвимӣ ба ҷойивазкунии байнидоравӣ фаро гирифта мешаванд, тартиб дода, онро ба мақомоти дахлдори давлатӣ ҷиҳати анҷом додани ҷойивазкунии ирсол менамояд.

22. Бо хизматчиёни давлатие, ки таҳти ҷойивазкунии қарор мегиранд, тибқи тартиби муқарраргардида шартнома (қарордод)-и меҳнатӣ баста мешавад.

23. Дар ҳолати тағйир ёфтани уҳдадорихои мансабии шахсони ба ҷойивазкунии фаро гирифташуда онҳо ба курси тайёрии назариявӣ ва

таҷрибавии такмили ихтисоси мутобиқ ба вазифаҳои воҳиди сохтори нав ҷалб карда мешаванд.

24. Хароҷот барои шахсоне, ки тибқи ҷойивазкунӣ ба маҳалли дигар (вилоят, шаҳр, ноҳия) фиристода шудаанд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.

25. Агар дар ҷои қори нав ба хизматчиӣ давлатӣ ва аъзои оилаи ӯ мутобиқи қонунгузориӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон манзили истиқоматӣ ҷудо карда нашавад, манзили ишғолнамудаи онҳо дар хонаҳои фонди манзили давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.

26. Роҳбарони мақомоти давлатӣ барои гузаронидани ҷойивазкунӣ масъулияти шахсӣ доранд.

27. Баҳсҳои вобаста ба гузаронидани ҷойивазкунӣ аз ҷониби роҳбари мақомоти давлатӣ якҷоя бо кумитаи иттифоқи касаба, мақомоти болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё бо тартиби судӣ ҳал карда мешаванд.

28. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ҳамасола моҳи феврал оид ба натиҷаи баргузориӣ ҷойивазкунӣ дар соли гузашта ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш пешниҳод менамояд.

Замимаи 1  
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии  
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Тасдиқ менамоем»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

мансаб, ном, номи падари роҳбари мақомоти давлатӣ

\_\_\_\_\_

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ соли 20\_\_

Рӯйхати

кадрҳои роҳбарикунандаи \_\_\_\_\_

(номи мақомоти давлатӣ)

ки дар соли \_\_\_\_\_ ба ҷойивазкунии фаро гирифта мешаванд

Рр/т	Насаб, ном ва номи падар	Мансаби ишғолнамуда категорияи он	Рӯз, моҳ, сол ва ҷойи таваллуд	Таҳсилот, ном ва соли	Намуди ҷойивазкунии		Эзоҳ
					Доҳили иidorавӣ	Байни- идоравӣ	
1	2	3	4	5	7	8	9
1							
2							
3							
4							
5							



ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии  
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

## Рӯйхати

тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар соли \_\_\_\_\_ ба  
ҷойивазкунии байниидоравӣ пешниҳод карда мешаванд

Р/т	Насаб, ном ва номи падар	Мансаби ишғолнамуда (то ҷойивазкунӣ), категорияи он, санаи таъин	Рӯз, моҳ, сол ва ҷойи таваллуд	Таҳсилот, ном ва соли хатми муассисаи таълимӣ, ихтисос	Мансаби ба ҷойивазкунӣ тавсияшаванда, категорияи он	ЭЭзоҳ
1	2	3	4	5	6	7